



NXP Semiconductors / Freescale

MPC860PZQ80D4R2

Қисми рақамӣ:

MPC860PZQ80D4R2


Истеҳсолкунанда / Бренд:

NXP Semiconductors / Freescale

Тавсифи Маҳсулот

IC MPU MPC8XX 80MHZ 357BGA

Маълумотнома:

 MPC860PZQ80D4R2.pdf

Роҳнамо

 Роҳбарият / RoHS ғайримутамарказ мебошад

Гирифтани аз

Гонконг


Роҳи фиристодан

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



Тасвир метавонад наояндагӣ бошад. Нигаред ба тафсилоти маҳсулот.













Хусусиятҳои MPC860PZQ80D4R2

ҚИСМИ РАҚАМӢ	MPC860PZQ80D4R2
ИСТЕҲСОЛКУНАНДА	NXP Semiconductors / Freescale
ТАВСИФИ	IC MPU MPC8XX 80MHZ 357BGA
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Роҳбарият / RoHS ғайримутамарказ мебошад
РӢӢХАТ	 MPC860PZQ80D4R2.pdf
VOLTAGE - I / O	3.3V
USB	-
ГИРИФТАНИ ДАСТГОҲИ ДАСТГОҲ	357-PBGA (25x25)
СУРЪАТ	80MHz
СИЛСИЛА	MPC8xx
ХУСУСИЯТҲОИ АМНИЯТӢ	-
SATA	-
МОНИТОРҲОИ RAM	DRAM
ПУРРА	Tape & Reel (TR)
ПАКЕТИ / КАДОМ	357-BBGA
ДИГАР НОМҲО	935321165518
ҲАРОРАТ	0°C ~ 95°C (TA)
РАҚАМҲОИ ДОЛЛАР / МИҚДОРИ BUS	1 Core, 32-Bit
САТҲИ НОРАСОИИ НУРИҲО (MSL)	3 (168 Hours)
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
ACCELERATION GRAPH	No
ETHERNET	10 Mbps (4), 10/100 Mbps (1)
DISPLAY & INTERFACE CONVERTERERS	-
ТАВСИФИ МУФАССАЛ	MPC8xx Microprocessor IC MPC8xx 1 Core, 32-Bit 80MHz 357-PBGA (25x25)
АМВОҶИ АСЛӢ	MPC8xx
CO-PROCESSORS / DSP	Communications; CPM
РАҚАМИ ҚИСМ	MPC860
ИНТЕРФЕЙСИ ИЛОВАГӢ	HDLC/SDLC, I ² C, IrDA, PCMCIA, SPI, TDM, UART/USART

Садо Меҳмони "Озодӣ"

NXP Semiconductors / Freescale MPC860PZQ80D4R2	Паҳнкунандаи MPC860PZQ80D4R2	Таъминкунандаи MPC860PZQ80D4R2
MPC860PZQ80D4R2 Нарх	Суратҳои MPC860PZQ80D4R2	Сурати MPC860PZQ80D4R2
MPC860PZQ80D4R2 PDF маълумотнома	MPC860PZQ80D4R2 Боргирии маълумотҳо	Варақаи MPC860PZQ80D4R2
MPC860PZQ80D4R2 саҳҳомӣ	MPC860PZQ80D4R2 харед	NXP Semiconductors / Freescale MPC860PZQ80D4R2 харед
NXP Semiconductors / Freescale MPC860PZQ80D4R2	Таъминкунандаи NXP Semiconductors / Freescale	Паҳнкунандаи NXP Semiconductors / Freescale
NXP Semiconductors / Freescale MPC860PZQ80D4R2	NXP Semiconductors MPC860PZQ80D4R2	Freescale MPC860PZQ80D4R2
Freescale Semiconductor - NXP MPC860PZQ80D4R2	NXP USA Inc. MPC860PZQ80D4R2	

Маҳсулотҳои марбута

 <p>MPC860PVR80D4R2 Истеҳсолкунандагон: NXP Semiconductors / Freescale Тавсифи: IC MPU MPC8XX 80MHZ 357BGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MPC860PZQ66D4 Истеҳсолкунандагон: NXP Semiconductors / Freescale Тавсифи: IC MPU MPC8XX 66MHZ 357BGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MPC860SRVR50D4 Истеҳсолкунандагон: NXP Semiconductors / Freescale Тавсифи: IC MPU MPC8XX 50MHZ 357BGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MPC860PVR80D4 Истеҳсолкунандагон: NXP Semiconductors / Freescale Тавсифи: IC MPU MPC8XX 80MHZ 357BGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MPC860PZQ80D4 Истеҳсолкунандагон: NXP Semiconductors / Freescale Тавсифи: IC MPU MPC8XX 80MHZ 357BGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MPC860PZQ50D4 Истеҳсолкунандагон: NXP Semiconductors / Freescale Тавсифи: IC MPU MPC8XX 50MHZ 357BGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MPC860SRCZQ66D4 Истеҳсолкунандагон: NXP Semiconductors / Freescale Тавсифи: IC MPU MPC8XX 66MHZ 357BGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MPC860PZQ66D4R2 Истеҳсолкунандагон: NXP Semiconductors / Freescale Тавсифи: IC MPU MPC8XX 66MHZ 357BGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MPC860SRCVR66D4 Истеҳсолкунандагон: NXP Semiconductors / Freescale Тавсифи: IC MPU MPC8XX 66MHZ 357BGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MPC860SRCZQ50D4 Истеҳсолкунандагон: NXP Semiconductors / Freescale Тавсифи: IC MPU MPC8XX 50MHZ 357BGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MPC860SRVR50D4R2 Истеҳсолкунандагон: NXP Semiconductors / Freescale Тавсифи: IC MPU MPC8XX 50MHZ 357BGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MPC860SRCVR50D4 Истеҳсолкунандагон: NXP Semiconductors / Freescale Тавсифи: IC MPU MPC8XX 50MHZ 357BGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>